





Ҳамовозӣ ба Паёми Президенти Чумхурии Тоҷикистон мұхтарам  
Эмомали Раҳмон ба Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон

Дар Паёмҳои Президенти Чумхурии Тоҷикистон мұхтарам Эмомали Раҳмон арёбии пайвастаи нақши фарҳанги таамаддуни миллати тоҷик дар ганҷинай маънавии башарият беназир буда, чунин мавқеъигории сиёсӣ дар амал боиси ривоҷи кишшои амиқи мероси безаволи бостонӣ ва баҳрабардорӣ аз ҳират қудрати дар ин мерос нуҳӯфта барои мусоидат ба рушди имрӯзан чомеъ, ривоҷи мубодилоту ёдгори мутақобили судманди байнифарҳангӣ мегардад.

Дар Паёми навбатии Президенти Чумхурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии таҳлили хеле амик ва ҳаматарафа санҷидашуда оид ба вазни чомеъ ва самти инишфи он барои солҳои минбаъда эҳсос мешавад. Мутолиа ва дарки мусоиди мұхтавои Паём ҳар як соқини кишварамонро ба он умединор менамояд, ки Чумхурии Тоҷикистон новобаста ба вазни муракаби сиёсии иктисолии ҷаҳони мусоир зарфири таваҷҷӯҳи худро ба беҳуд баҳшидани зиндагии маддум сол ба сол зиёдтар намуда, кағолати ҳаётӣ осоиштаю сулҳомезор истекҳом мебахшад.

## ФАРҲАНГ РАҲНАМОИ ЗИНДАГИИ ХУРРАМ АСТ

Маслаҳати мӯҳими дар самти фарҳанги ироагардида аз он иборат буд, ки икдомоти дар замони соҳибистиколӣ амалинамудаи Ҳукумати мамлакат ба рушди фарҳанг, ҳифзи меросу анъана ва суннати арзиши милий ва дар натиҷа, ба раванди болovorии сатҳи маънавиёти ҷомеа тақони бузург бахшиданд. Вобаста ба ин, рушди соҳаи фарҳанг дар худ ҷузъи мӯҳими тарбияи маънавии аҳли ҷомеа дар замони арзишиҳо бунёдии ҷомеа ҷой доладат. Дар соли оҳир дар доираи омодатӣ ба Ҷаҳони 35-солагии Истиқтоли давлатӣ 167 иншооти фарҳанги фароғат бунёду навсозӣ ва аз таъмири асоси бароварда шуд. Имрӯзҳо аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ соҳтоҳин 14 мӯассисаи фарҳангӣ идома дорад.

Ҳамчунин, ба рушди соҳаи фарҳанг, ки таҷассумгарӣ симон маънавии ҳалъ, мутаҳидсозанди нерӯҳои зеҳӣ, бâengari таърихи гузашти мусоир, онуни анъана, дигар муқаддасоти милий ва ташаккудҳандан аҳлоқу одоби ҳамиди мебошад, таҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. Дар ин давра онуни ҷаҳони 35-солагии Истиқтоли давлатӣ 167 иншооти фарҳанги фароғат бунёду навсозӣ ва аз таъмири асоси бароварда шуд. Имрӯзҳо аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ соҳтоҳин 14 мӯассисаи фарҳангӣ идома дорад.

Ҳамчунин, ба рушди соҳаи фарҳанг, ки таҷассумгарӣ симон маънавии ҳалъ, мутаҳидсозанди нерӯҳои зеҳӣ, бâengari таърихи гузашти мусоир, онуни анъана, дигар муқаддасоти милий ва ташаккудҳандан аҳлоқу одоби ҳамиди мебошад, таҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. Дар ин давра онуни ҷаҳони 35-солагии Истиқтоли давлатӣ 167 иншооти фарҳанги фароғат бунёду навсозӣ ва аз таъмири асоси бароварда шуд. Имрӯзҳо аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ соҳтоҳин 14 мӯассисаи фарҳангӣ идома дорад.

Бо таълоҳои пайвастаи Ҳукумати мамлакат қисме аз арзишиҳои фарҳангӣ, аз ҷумла шашмақомаи Наврӯз, ба Фехристи мероси ғайримоддии ЮНЕСКО ва шаҳри қадимаи Саразм, Парки миллии Тоҷикистон ба Фехристи мероси моддии созони мазкур өвирд шуданд. Соли 2019 мусиқии фалак, ёдгории таърихии Ҳулбуқ ва ҷаҳони Мехрғон Сада низ ба ин созони бонуғузи байналмилалӣ пешниҳод гардиданд. Ҷаҳоне пеш во ба қарори Ассамблеи генерали ЮНЕСКО боз яке аз намунаҳои беҳтарини ҳунарҳои маддуми моз - ҷаҳон ба Фехристи мероси фарҳангӣ ғайримоддии.

Бо таълоҳои пайвастаи Ҳукумати мамлакат қисме аз арзишиҳои фарҳангӣ, аз ҷумла шашмақомаи Наврӯз, ба Фехристи мероси ғайримоддии ЮНЕСКО ва шаҳри қадимаи Саразм, Парки миллии Тоҷикистон ба Фехристи мероси моддии созони мазкур өвирд шуданд. Соли 2019 мусиқии фалак, ёдгории таърихии Ҳулбуқ ва ҷаҳони Мехрғон Сада низ ба ин созони бонуғузи байналмилалӣ пешниҳод гардиданд. Ҷаҳоне пеш во ба қарори Ассамблеи генерали ЮНЕСКО боз яке аз намунаҳои беҳтарини ҳунарҳои маддуми моз - ҷаҳон ба Фехристи мероси фарҳангӣ ғайримоддии.

Бо иқдоми Ҷаҳони 35-солагии Истиқтоли давлатӣ 167 иншооти фарҳанги фароғат бунёду навсозӣ ва аз таъмири асоси бароварда шуд. Имрӯзҳо аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ соҳтоҳин 14 мӯассисаи фарҳангӣ идома дорад.

Бо иқдоми Ҷаҳони 35-солагии Истиқтоли давлатӣ 167 иншооти фарҳанги фароғат бунёду навсозӣ ва аз таъмири асоси бароварда шуд. Имрӯзҳо аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ соҳтоҳин 14 мӯассисаи фарҳангӣ идома дорад.

Бо иқдоми Ҷаҳони 35-солагии Истиқтоли давлатӣ 167 иншооти фарҳанги фароғат бунёду навсозӣ ва аз таъмири асоси бароварда шуд. Имрӯзҳо аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ соҳтоҳин 14 мӯассисаи фарҳангӣ идома дорад.

Бо иқдоми Ҷаҳони 35-солагии Истиқтоли давлатӣ 167 иншооти фарҳанги фароғат бунёду навсозӣ ва аз таъмири асоси бароварда шуд. Имрӯзҳо аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ соҳтоҳин 14 мӯассисаи фарҳангӣ идома дорад.

Бо иқдоми Ҷаҳони 35-солагии Истиқтоли давлатӣ 167 иншооти фарҳанги фароғат бунёду навсозӣ ва аз таъмири асоси бароварда шуд. Имрӯзҳо аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ соҳтоҳин 14 мӯассисаи фарҳангӣ идома дорад.

Бо иқдоми Ҷаҳони 35-солагии Истиқтоли давлатӣ 167 иншооти фарҳанги фароғат бунёду навсозӣ ва аз таъмири асоси бароварда шуд. Имрӯзҳо аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ соҳтоҳин 14 мӯассисаи фарҳангӣ идома дорад.

Бо иқдоми Ҷаҳони 35-солагии Истиқтоли давлатӣ 167 иншооти фарҳанги фароғат бунёду навсозӣ ва аз таъмири асоси бароварда шуд. Имрӯзҳо аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ соҳтоҳин 14 мӯассисаи фарҳангӣ идома дорад.

Суҳроб ЗОҚИРЗОДА,  
номзади илмҳои фалсафа

# ҶАШНИ САДА ШУКӯҲИ КАМНАЗИР ДОШТ



Якуми февралы соли равондар  
Боги фарҳанги фароғатии  
Абулқосим Фирдавсии  
шахри Душанбе базми Сада  
ва намоши тухмии зироати  
кишоварзӣ barguzor шуд,  
ки бо шукӯҳи шаҳомат ва  
риояи расму оин камназир ва  
иғтиҳорофарин буд.

**Б**о назардоши ин ҷиҳат ёрдамчи Президенти Чумхурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Абдулло Раҳмонзода зимни сӯхани табриқи иброз дошт: «Бо шароғати истиқтоли давлати ташабbusi таълоҳоти ҷониши Ҷаҳони 35-солагии Истиқтоли давлатӣ 167 иншооти фарҳанги фароғат бунёду навсозӣ ва аз таъмири асоси бароварда шуд. Имрӯзҳо аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ соҳтоҳин 14 мӯассисаи фарҳангӣ идома дорад.

Ҳамчунин, ба рушди соҳаи фарҳанг, ки таҷассумгарӣ симон маънавии ҳалъ, мутаҳидсозанди нерӯҳои зеҳӣ, бâengari таърихи гузашти мусоир, онуни анъана, дигар муқаддасоти милий ва ташаккудҳандан аҳлоқу одоби ҳамиди мебошад, таҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. Ҷаҳоне пеш во ба қарори Ассамблеи генерали ЮНЕСКО боз яке аз намунаҳои беҳтарини ҳунарҳои маддуми моз - ҷаҳон ба Фехристи мероси ғайримоддии.

Ҳамчунин, ба рушди соҳаи фарҳанг, ки таҷассумгарӣ симон маънавии ҳалъ, мутаҳидсозанди нерӯҳои зеҳӣ, бâengari таърихи гузашти мусоир, онуни анъана, дигар муқаддасоти милий ва ташаккудҳандан аҳлоқу одоби ҳамиди мебошад, таҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. Ҷаҳоне пеш во ба қарори Ассамблеи генерали ЮНЕСКО боз яке аз намунаҳои беҳтарини ҳунарҳои маддуми моз - ҷаҳон ба Фехристи мероси ғайримоддии.

Ҳамчунин, ба рушди соҳаи фарҳанг, ки таҷассумгарӣ симон маънавии ҳалъ, мутаҳидсозанди нерӯҳои зеҳӣ, бâengari таърихи гузашти мусоир, онуни анъана, дигар муқаддасоти милий ва ташаккудҳандан аҳлоқу одоби ҳамиди мебошад, таҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. Ҷаҳоне пеш во ба қарори Ассамблеи генерали ЮНЕСКО боз яке аз намунаҳои беҳтарини ҳунарҳои маддуми моз - ҷаҳон ба Фехристи мероси ғайримоддии.

Ҳамчунин, ба рушди соҳаи фарҳанг, ки таҷассумгарӣ симон маънавии ҳалъ, мутаҳидсозанди нерӯҳои зеҳӣ, бâengari таърихи гузашти мусоир, онуни анъана, дигар муқаддасоти милий ва ташаккудҳандан аҳлоқу одоби ҳамиди мебошад, таҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. Ҷаҳоне пеш во ба қарори Ассамблеи генерали ЮНЕСКО боз яке аз намунаҳои беҳтарини ҳунарҳои маддуми моз - ҷаҳон ба Фехристи мероси ғайримоддии.

Ҳамчунин, ба рушди соҳаи фарҳанг, ки таҷассумгарӣ симон маънавии ҳалъ, мутаҳидсозанди нерӯҳои зеҳӣ, бâengari таърихи гузашти мусоир, онуни анъана, дигар муқаддасоти милий ва ташаккудҳандан аҳлоқу одоби ҳамиди мебошад, таҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. Ҷаҳоне пеш во ба қарори Ассамблеи генерали ЮНЕСКО боз яке аз намунаҳои беҳтарини ҳунарҳои маддуми моз - ҷаҳон ба Фехристи мероси ғайримоддии.

Ҳамчунин, ба рушди соҳаи фарҳанг, ки таҷассумгарӣ симон маънавии ҳалъ, мутаҳидсозанди нерӯҳои зеҳӣ, бâengari таърихи гузашти мусоир, онуни анъана, дигар муқаддасоти милий ва ташаккудҳандан аҳлоқу одоби ҳамиди мебошад, таҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. Ҷаҳоне пеш во ба қарори Ассамблеи генерали ЮНЕСКО боз яке аз намунаҳои беҳтарини ҳунарҳои маддуми моз - ҷаҳон ба Фехристи мероси ғайримоддии.

Ҳамчунин, ба рушди соҳаи фарҳанг, ки таҷассумгарӣ симон маънавии ҳалъ, мутаҳидсозанди нерӯҳои зеҳӣ, бâengari таърихи гузашти мусоир, онуни анъана, дигар муқаддасоти милий ва ташаккудҳандан аҳлоқу одоби ҳамиди мебошад, таҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. Ҷаҳоне пеш во ба қарори Ассамблеи генерали ЮНЕСКО боз яке аз намунаҳои беҳтарини ҳунарҳои маддуми моз - ҷаҳон ба Фехристи мероси ғайримоддии.

Ҳамчунин, ба рушди соҳаи фарҳанг, ки таҷассумгарӣ симон маънавии ҳалъ, мутаҳидсозанди нерӯҳои зеҳӣ, бâengari таърихи гузашти мусоир, онуни анъана, дигар муқаддасоти милий ва ташаккудҳандан аҳлоқу одоби ҳамиди мебошад, таҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. Ҷаҳоне пеш во ба қарори Ассамблеи генерали ЮНЕСКО боз яке аз намунаҳои беҳтарини ҳунарҳои маддуми моз - ҷаҳон ба Фехристи мероси ғайримоддии.

Ҳамчунин, ба рушди соҳаи фарҳанг, ки таҷассумгарӣ симон маънавии ҳалъ, мутаҳидсозанди нерӯҳои зеҳӣ, бâengari таърихи гузашти мусоир, онуни анъана, дигар муқаддасоти милий ва ташаккудҳандан аҳлоқу одоби ҳамиди мебошад, таҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. Ҷаҳоне пеш во ба қарори Ассамблеи генерали ЮНЕСКО боз яке аз намунаҳои беҳтарини ҳунарҳои маддуми моз - ҷаҳон ба Фехристи мероси ғайримоддии.

Ҳамчунин, ба рушди соҳаи фарҳанг, ки таҷассумгарӣ симон маънавии ҳалъ, мутаҳидсозанди нерӯҳои зеҳӣ, бâengari таърихи гузашти мусоир, онуни анъана, дигар муқаддасоти милий ва ташаккудҳандан аҳлоқу одоби ҳамиди мебошад, таҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. Ҷаҳоне пеш во ба қарори Ассамблеи генерали ЮНЕСКО боз яке аз намунаҳои беҳтарини ҳунарҳои маддуми моз - ҷаҳон ба Фехристи мероси ғайримоддии.

Ҳамчунин, ба рушди соҳаи фарҳанг, ки таҷассумгарӣ симон маънавии ҳалъ, мутаҳидсозанди нерӯҳои зеҳӣ, бâengari таърихи гузашти мусоир, онуни анъана, дигар муқаддасоти милий ва ташаккудҳандан аҳлоқу одоби ҳамиди мебошад, таҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. Ҷаҳоне пеш во ба қарори Ассамблеи генерали ЮНЕСКО боз яке аз намунаҳои беҳтарини ҳунарҳои маддуми моз - ҷаҳон ба Фехристи мероси ғайримоддии.

Ҳамчунин, ба рушди соҳаи фарҳанг, ки таҷассумгарӣ симон маънавии ҳалъ, мутаҳидсозанди нерӯҳои зеҳӣ, бâengari таърихи гузашти мусоир, онуни анъана, дигар муқаддасоти милий ва ташаккудҳандан аҳлоқу одоби ҳамиди мебошад, таҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. Ҷаҳоне пеш во ба қарори Ассамблеи генерали ЮНЕСКО боз яке аз намунаҳои беҳтарини ҳунарҳои маддуми моз - ҷаҳон ба Фехристи мероси ғайримоддии.

Ҳамчунин, ба рушди соҳаи фарҳанг, ки таҷассумгарӣ симон маънавии ҳалъ, мутаҳидсозанди нерӯҳои зеҳӣ, бâengari таърихи гузашти мусоир, онуни анъана, дигар муқаддасоти милий ва ташаккудҳандан аҳлоқу одоби ҳамиди мебошад, таҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. Ҷаҳоне пеш во ба қарори Ассамблеи генерали ЮНЕСКО боз яке аз намунаҳои беҳтарини ҳунарҳои маддуми моз - ҷаҳон ба Фехристи мероси ғайримоддии.

Ҳамчунин, ба рушди соҳаи

## МАЪЛУМОТНОМА

вобаста ба раванди татбиқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 ноябрини соли 2019, №600 «Дар бораи қоидоҳо додани иҷозат ба шахсони воеҳ барои истиҳроҷи канданиҳои фоиданоки пошӯрда бо усули худфоъӣ ва ҳудбиирӣ» вобаста ба тадбирҳо андеша дар 5 соли гузашта, бартарияти ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ нисбат ба дигар давлатҳо ҳамсоя ва иқомдоҳи минбаъда дар соли 2025 маълумоти зериро манзур менамояд:

### ТАДБИРҲОИ ИЛОВАГӢ БО МАҚСАДИ МУКАММАЛГАРДОНӢ

Дар асоси Фармоши Вазорати молияз аз 12 ноябрини соли 2024, №190 Портални ҳизматрасонии давлатӣ ба тасвиб расонида шудааст, ки минбаъд дарҳости шахсони воеҳ барои гирифтани ҳуҷҷати иҷозат барои истиҳроҷи канданиҳои фоиданоки пошӯрда бо усули худфоъӣ ва ҳудбиирӣ тартиби портала ҳизматрасонии давлатӣ (<https://emoliya.tj>) амалий карда шаванд.

Иловагӣ бар ин, аз ҷониби масъулини сарраёсат навор (видеролик)-и тараҷиҳӣ шудан ба портала ҳизматрасонии давлатӣ (<https://emoliya.tj>) омода гардидааст, ки ҳангоми аз ҷониби ҳайати Комиссияи баррасии ариза ва пешниҳоди ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ мувофиқи мақсад азрӯӣ гардидаар дар сомонии расмии Вазорати молияз ҷойигар карда мешавад.

Дар ин замини, маҷмӯиён 163 ҷаласаси корӣ баргузор гардида, ба 7 561 шахсони воеҳ са миңтақаҳои туногунони қишивар ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ дода шудааст (замима мегардад).

Бо максади ҳариди металлҳо ва санҷоҳо қиматбаҳо вазорат тавассути Ҳазинии сарватаҳои давлатӣ дар шаҳроҳи Ҳоруг, Қӯлоб, Ҳучанд, Ҷонҷон, ноҳияҳои Рӯшон, Ишқомиш, Дарвоз, Ҳовалинг, Шамсиддини Шоҳин, Мӯъминобод, Балҷувон, Айнӣ, Қӯҳистони Маҷтоҳ, Санғвон, Лахиҷ дар маҷмӯиён 50 нуктаи ҳариди металлҳо ва санҷоҳо қиматбаҳо таъсис додааст, ки дорандагони ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ метавонанд, металлҳо қиматбаҳо ва санҷоҳо қиматбаҳои истиҳроҷардидаро ба нуктаҳои ҳарид ба фурӯш бароранд.

**Бартарияти ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ нисбат ба дигар давлатҳо ҳамсоя**

Бояд қайд намуд, ки дар масъаланаи додани ҳуҷҷати иҷозат барои канданиҳои фоиданоки пошӯрда Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муқоиса ба дигар давлатҳо ҳамсоя - Федеративи Россия, Ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Қазоқистон ва Түркманистон аз рӯйи якчанд мавқеъ пешсаф мебошад. Аз ҷумла:

- бидуни талаб намудани ҳуҷҷати геологӣ-топографӣ;
- бемуҳулт будани ҳуҷҷати иҷозат;
- паст будани аризиши пардоҳи ҳизматрасониҳо;
- ба қиъато ҷудо накардан бартарияти дорад, ки ба шаҳрвандон имкон фароҳон меборад, дар дилҳоҳи миңтақа ғаъъилияти худро ба роҳ монанд.

Барои мисол дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон китъаҳои тилподор тартиқи музъядони электронӣ ба роҳ монда шуда, аризиши он аз 1 млн. сӯй оғоғ гардида, (мутаносибан ба 845 сомонӣ) ба муҳалли 3 сол ба довталаби озмун дода мешавад. Дар Ҷумҳурии Қазоқистон арзиши ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ аз 100 то 300 ҳазор тенге (2 300 то 7 800 сомонӣ) буда, ба муҳалли 5 сол дода мешавад.

Маълумоти муфассал оид ба додани ҳуҷҷати иҷозат барои канданиҳои фоиданоки пошӯрда дар муқоиса бо дигар давлатҳо дар шакли ҷадвал замима мегардад.

&lt;/